

Обёрии заминҳои ниҳодҳои Вазорати кишоварзӣ ва АИКТ

ОБЁРИИ ЗАМИНҲОИ НИҲОДҲОИ ВАЗОРАТИ КИШОВАРЗӢ ВА АИКТ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон паи рушди нумӯи соҳаҳои гуногуни кишвар аз Ҷумла соҳаи кишоварзӣ кушишу талаш намуда, барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии хок ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ пайваста тадбирҳои зарурӣ меандешад.


Соли Ҷорӣ бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Ҷониби Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ” дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ” барои шодоб гардонидани заминҳои кишоварзӣ кандани якчанд чоҳҳои амудӣ дар заминҳои илмию таҷрибавии ниҳодҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар миқёси кишвар ба нақша гирифта шуда, айна ҳол дар се адади он корҳои пармакунӣ ба анҷом расида, васлу насби трансформаторҳо бо ноқилу таҷизотҳо бо маром идома дорад.

Имрӯзҳо корҳо дар чоҳи обкашӣ дар заминҳои Муассисаи давлатии Стансияи давлатии навъсанҷии зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати навъҳо ва Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ дар ноҳияҳои Муминободи вилояти Хатлон, н.Б.Ғафурови вилояти Суғд ва деҳаи Сарикиштии н. Рӯдакӣ, амалӣ гардида, айна ҳол насби пояҳои оҳану бетони барқӣ, васлу насби трансформаторҳо, ва симҳои ҳифозатшуда, насби ҳисобкунакҳои барқӣ, ва насоси чоҳ идома дошта, дар рӯзҳои наздик ба анҷом расонида мешавад.

Бунёди чоҳҳои амудӣ барои шодобгардонии заминҳои кишоварзӣ аз 10 то 20 гектар пешбинӣ гардида, ин иқдом аз Ҷониби муассиса давра ба давра идома меёбад.

Айна ҳол иншооти дигари обкашӣ дар шаҳри Истаравшан корҳои пармакунӣ оғоз гардида, мутахассисони соҳа азм доранд, ки

тибқи талаботи стандартҳои экологӣ иҷтимоӣ ҳарчи зудтар дар муҳлатҳои муайянгардида бо сифати баланд ба аниқом расонанд.



Кишти тухмии ӯворимакка дар кишвар бо маром идома дорад

КИШТИ ТУХМИИ ӯВОРИМАККА ДАР КИШВАР БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД

Шурӯъ аз моҳи январи соли ӯрӣ Мутахассисони Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар якӯоягӣ бо намояндагони мақомотҳои ироияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ тақсимоти тухмиҳои хушсифати зағер 60 тонна, нахуд 120 тонна, ӯворимакка 150 тонна ва 11 тонна лаблабуро оғоз намуда, дар муҳлати муайянгардида дастраси хоагиҳои ниёзманди кишвар гардонида шуд.

Кишоварзон (баҳрагирандагони лоиҳа) пас аз дастрасии тухмии хушсифати зироатҳои мазкур корҳои мавсимиро дар саҳро вуъсат дода, кӯшиш менамоянд, ки кишти онҳоро сари вақт ба анӯм расонанд.

Айни ҳол дар қатори дигар зироатҳо кишти тухмии ӯворимаккаи навъҳои “Фанюй – 958” ва “Эгшон – 608”, ки ба 6049 хоагиҳои ниёзманди кишвар дастрас гардида буд, дар майдони 6000 га дар миқёси ӯмхурӣ бо маром идома дошта, рӯзҳои наздик кишти он ба анӯм расонида



Раванди тақсимоти микронутриентҳо ва витаминҳо оид ба ғизои солим дар кишвар

Раванди тақсимоти микронутриентҳо ва витаминҳо оид ба ғизои солим дар кишвар

Ҳафтаи ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони муассиса ва кормандони Ташкилоти ҷамъиятии “Авесто” мониторинги тақсимоти микронутриентҳо ва витаминҳоро дар вилояти Хатлон (ш. Бохтар, н.Кӯшонӣён, ш.Леваканд, н.Вахш, н.Ҷ. Балхӣ) ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (ш.Ҳисор, н.Шаҳринав ва ш.Турсунзода) баргузор карда шуд.

Қобили зикр аст, ки пеш аз тақсимоти микронутриент ва витаминҳо аз ҷониби мутахассисони Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ”, Вазорати тандурустӣ ва Ташкилоти ҷамъиятии “Авесто” семинарҳои омӯзишӣ бо иштироки

масъулону мутахассисони тибби оилавӣ, ҳуҷраҳои ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона ва мутахассисони солимии репродуктивӣ шаҳру ноҳияҳо дар миқёси Ҷумҳурии баргузор гардида буд.

Ҳаёати гурӯҳи корӣ оид ба рафти ҳуҷратнигорӣ ва тақсими микронутриентҳо ва иловаҳои витаминӣ ба гурӯҳи мақсадноки аҳоли аз он Ҷумла занони ҳомиладор, кӯдакони синни аз 6 то 59 моҳа бо мутасаддиёни марказҳои солимии репродуктивӣ ва масъулони марказҳои ҳамбастагии бемориҳои кӯдаконаи ш.Бохтар, н.Кӯшонӣён, ш.Леваканд, н.Вахш, н.Ҷ. Балхӣ ш.Ҳисор, н.Шаҳринав ва ш.Турсунзода дидан намуда, аз фаъолияти онҳо дар самти тақсими маводҳо воқиф гардиданд.

Дар рафти сафари хизматӣ аз ҳолати бемороне, ки дар рӯйхати истифодабарандагони микронутриентҳо ва витаминҳо ҳастанд дидан намуда, бо онҳо сӯҳбатҳо баргузор карда шуд.

Дар рафти мулоқот онҳо ба ҳаёати гурӯҳ аз беҳтар гаштани вазъи саломатии худ ва фарзандон фаҳмонида, изҳори сипос ва миннатдории хешро ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Ҷиҳати дастгирии гурӯҳи мақсадноки аҳоли аз он Ҷумла занони ҳомиладор ва кӯдакони синни аз 6 то 59 моҳа баён намуданд.



Идомаи вохӯриҳо бо баҳрагирандагони лоиҳа оид ба механизми баррасии арзу мууроҷиатҳо дар сатҳи маҳал

ИДОМАИ ВОХҶҮРИҶО БО БАҲРАГИРАНДАГОНИ ЛОИҶА ОИД БА МЕХАНИЗМИ БАРРАСИИ АРЗУ МУРОҶИАТҶО ДАР САТҶИ МАҶАЛ

Шурӯъ аз моҳи марти соли Ҷорӣ, мутахассисони Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ” дар якҷоягӣ бо кормандони Ташкилоти Ҷамъиятии “Умедбахш” дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ” Ҷиҳати таъмини шаффофияти фаъолияти лоиҳа ва муносибатҳо бо баҳрагирандагон, Ҷаласаҳои Ҷамъиятӣ оид ба механизми баррасии арзу пешниҳодҳоро дар сатҳи маҳал, ба роҳ монда, баргузори онро тибқи нақша дар миқёси Ҷумҳурӣ давра ба давра амалӣ гардонида истоданд.

Рӯзҳои 9 ва 10-уми апрели соли қорӣ мутахассисони масоили иқтимоиву экологии лоиҳа дар якҷоягӣ бо кормандони ташкилоти мазкур ва намояндагони мақомоти иқроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо қаласаҳои қамъиятиро дар ноҳияҳои Байхун, Н. Хусрав ва Варзоб баргузор намуданд.

Дар рафти баргузори қаласаҳо аз қониби мутахассисони масоили иқтимоиву экологии муассиса ва кормандони Ташкилоти қамъиятии “Умедбахш” масъалаҳо оид ба шафофияти фаъолияти лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ” тартиби баррасии муроқиятҳои шаҳрвандон дар доираи лоиҳаи мазкур, тавассути рунамо матраҳ карда шуд.



Тухмии хушсифат кафолати серҳосилии зироат аст

ТУХМИИ ХУШСИФАТ КАФОЛАТИ СЕРҲОСИЛИИ ЗИРОАТ АСТ

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ” дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ” якқатор тухмиҳои хушсифати дорои сертификатро аз дохил ва хориҷи кишвар барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва рушди соҳаи тухмипарварӣ ба хоҷагиҳои тухмипарвар дастрас менамояд.

Соли сипаригардида аз ҷониби муассиса дар доираи лоиҳа 500 тонна тухмии хушсифати гандуми гурӯҳи элита аз қабилҳои навъҳои Тимирязевка – 150 ва Алексеичро аз хориҷи кишвар ворид намуда, тибқи нақшаи Вазорати кишоварзӣ барои кишти тирамоҳии соли 2024 ва ҳосили соли 2025 дастраси 115 хоҷагиҳои тухмипарварӣ Ҷумҳурӣ карда шуд.

Кишоварзони мамлакат (баҳрагирандагони лоиҳа) дар муҳлатҳои муайянгардида кишти онро сари вақт ба анҷом расонида, айна ҳол мутахассисони соҳа аз рафти мониторинги хоҷагии тухмипарварии ҚДММ Л.Муродов мушоҳида намуданд, ки ҳолати нашъунамои он хеле хуб буда, дар ҳолати риояи дурусти агротехникаи парвариш аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд.

Ҳамчунин 1100 тонна тухмии гандуми, навъи «Алексеич», «Тимирязевка – 150» ва «Гром»-ро ба 5055 хоҷагиҳои ниёзманди Қумҳурии пешниҳод карда шуд, ки тухмии мазкур гурӯҳи репродуксияи якум буда, барои такрористеҳсолкунӣ аз хоҷагиҳои тухмипарварии Қумҳурии дастрас гардидааст.

Баҳрагирандагони лоиҳа боварӣ доранд, ки ҳосилнокии ин зироатро нисбат ба соли гузашта ба маротиб афзуда, дар таъмини бозорҳои дохилӣ саҳмгузор мешаванд.

https://youtu.be/T5_rolJLX-Q



Баргузори семинари омӯзишии «Табибони хок»

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАРИ ОМУҶИШИИ «ТАБИБОНИ ХОК»

Бо дастгирии Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ” дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувори кишоварзӣ” санаи 08 апрели соли Ҷорӣ дар толори Институти хокшиносӣ ва агрохимияи АИКТ семинари омӯзишии “Табибони хок” бо иштироки мутахассисони соҳаи хокшиносӣ баргузор карда шуд.

Дар кори семинар якқатор олимону мутахассисони соҳаи хокшиносӣ мушкилотҳои мубрами соҳаро мавриди баррасӣ қарор дода, роҳе ба масъалаҳои мазкур тавассути рунамо баромадҳои пурмуҳтаво намуданд.

Ҳамчунин аз ҷониби олимони соҳа ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии хок ва самаранок истифодаи он ба иштирокчиён тавсияҳои судманди илмӣ пешниҳод намуданд.

Ҳадаф аз баргузори чунин семинарҳои омӯзишӣ ин сари вақт омода намудани мутахассисони соҳа дар ҳалли мушкилоти ҷойдошта, истифодаи технологияи муосир дар рафти фаъолияти имрӯзаи соҳа, боз ҳам баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ мебошад.

Дар оянда ҷиҳати иқрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи хок аз ҷониби лоиҳаи мазкур ин иқдом давра ба давра амалӣ гардида, барои рушди соҳаи хокшиносӣ мусоидат менамояд.



Дастрасии хоагиҳои тухмипарвар бо тухмии хушсифати пахта

ДАСТРАСИИ ХОАГИҲОИ ТУХМИПАРВАР БО ТУХМИИ ХУШСИФАТИ ПАХТА

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисаи давлатии «Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ» дар доираи лоиҳаи «Баланд бардоштани устувории кишоварзӣ» соли Ҷорӣ пеш аз муҳлати кишт 150 тонна тухмии хушсифати дорои сертификати гурӯҳи элитаро аз кишвари Туркия вирид намуда, сари вақт дастраси хоагиҳи тухмипарвар ва ниёзманди кишвар гардонид.

Кишоварзон аз таҷрибаҳои солҳои қаблӣ медонад, ки тухмиҳои воридгардида серҳосил ва ба шароити иқлими Тоҷикистон мутобиқ буда, дар ҳолати риояи агротехникаи парвариш онҳо метавонанд аз он ҳосили баланд ба даст биёранд.

Айни ҳол кишоварзон (бахрагирандагони лоиҳа) дар сар то сари

кишвар кишти зери пилёнкаи тухмии мазкурро оғоз намуда, аз доранд, ки дар рӯзҳои наздик онро ба анҷом расонанд.

<https://youtu.be/2py-vHINjmM>



Рафти корҳои саҳроӣ дар вилояти Хатлон

РАФТИ КОРҲОИ САҲРОӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Имрӯзҳо кулли кишоварзони мамлакат аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ самаранок истифода намуда, дастаҷамъона ба корҳои саҳроӣ камари ҳиммат бастаанд.

Мутахассисони минтақавии Муассисаи давлатии “Рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ” дар доираи лоиҳаи “Баланд бардоштани устувории кишоварзӣ” аз рафти корҳои соҳроии хоҷагиҳои тухмипарвар ва ниёзманди вилоят (баҳрагирандагони лоиҳа) дидан намуда, аз корҳои онҳо шинос шуданд.

Қобили зикр аст, ки соли сипаригардида аз Ҷониби лоиҳа дар майдони 977 га хоҷагиҳои тухмипарварӣ вилоят, дар майдони 374 га секторҳои хусусӣ, инчунин дар майдони 30 га муассисаҳои илмӣ таърибавӣ ва стансияҳои навъсанӣ тухмии гандуми навъи «Алексеич» ва «Тимирязевка-150» -ро дастрас намуда кишт карда буданд.

Айни ҳол майдонҳои гандумзор нисбат ба соли гузашта нашъу намои хуб дошта, кишоварзон аз ҳавои мусоид самаранок истифода намуда, агротехникаи парвариши зироати гандумро хуб ба роҳ монда, ҳама дастаҷамъона майдонҳоро аз алафҳои бегона тоза карда корҳои агротехниро, (ғизодиҳӣ, обмонӣ ва чораҳои муҳофизатӣ) сари вақт ба анҷом расонида истодаанд.

Дар рафти сафари корӣ мутахассисони муассиса барои боз ҳам баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ, риояи корҳои агротехникӣ, тибқи меъёр истифодабарии захрдоруҳо ба кишоварзон тавсияҳои судманди илмӣ пешниҳод намуданд.